

ТАҚРИЗИ МУҶАРРИЗИ РАСМИ

ба кори диссертационии Абдураҳмонов Маъдӣ Саидҷалолович дар мавзуи «Афкори адабию эстетикии маорифпарварон ва ҷадидон» барои дарёғти дараҷаи илмии доктори фалсафа (PhD) – доктор аз рӯйи ихтисоси 6D021400 – Адабиётшиносӣ (6D021401– Назарияи адабиёт. Матншиносӣ, нусхашиносӣ). – Душанбе, 2023. – 186 с.

Дар давраҳои гуногуни таърихи адабиёти тоҷик нобигаҳои илму адаб ва ҷеҳраҳои фарҳангиеро метавон ном бурд, ки тавассути хидматгузорӣ ва маҳсули эҷодӣ боиси ташаккулёбиву тараққиёту таҳаввули забону адабиёту фарҳанги миллӣ гардидаанд. Чунин ҷеҳраҳо бо нерумандӣ, фарҳангсолорӣ ва хизматҳои шоиста рисолати наҷибо соҳиб гашта, сабабгори бақо ва ҳастии фарҳанги ҳалқу миллати хеш гардидаанд. Ҳамин гуна расолати таърихӣ ва фарҳангиро охир асри XIX ва аввали асри XX барои миллати тоҷик маорифпарварон ва ҷадидон, аз ҷумла Аҳмади Доњиш, Қорӣ Раҳматуллоҳи Возеҳ, Шамсиҷдини Шоҳин, Тошҳоҷаи Асири, Саидаҳмадҳоҷа Сиддиқии Аҷзӣ, Мирзо Сироҷи Ҳаким, Садриддин Айнӣ ва дигарон бар дӯш гирифтаанд. Онҳо дар осораш баҳри пойдории арзишҳои ахлоқиву ҳунарӣ, бақои забону таъриҳ ва адабу фарҳанги ҳалқи ҳуд хидмат намуда, дар замони эҷои таърихиву фарҳангӣ ба диҷи мушаҳҳаси зебоишиноҳтӣ ва ғояҳои иҷтимоӣ дар адабиёт низ тарҳу таровати тоза гузоштаанд. Аз ин ҷиҳат, таҳқиқи афкори адабиёту эстетикии маорифпарварон ва ҷадидон дар густаришу инкишофи адабиётшиносию нақди адабии тоҷик, ҳалли масъалаҳои мубрами таърихио фалсафӣ ва ғайра аз моҳияти бузург барҳурдор аст.

Мавзуи таҳқиқии мавриди назар аз зумраи мавзуъҳо ва масоили пажуҳишиест, ки ба самти адабиётшиносӣ ва шиносномаи ихтисоси илмии 6D021401– Назарияи адабиёт. Матншиносӣ, нусхашиносӣ комилан **мувоғиқат менамояд.**

Аҳаммияти мавзуи диссертатсияи Абдураҳмонов Маъдӣ Саидҷалолович дар он зоҳир мешавад, ки то кунун муҳаққиқони адабиёти давраи тоҷик асосан ба омӯзиши рӯзгору осор, ҷанбаҳои таърихио бадеъ ва забону сабки баёни маорифпарварону ҷадидон таваҷҷуҳ намуда, ба баррасии вижана маҷмуии афкори адабиёту эстетикии онҳо, маҳсусан, дар мисоли осори Аҳмади Доњиш, Тошҳоҷаи Асири, Мирзо Сироҷи Ҳаким, Абдуррауфи Фитрат ва Сиддиқии Аҷзии Самарқандӣ камтар таваҷҷуҳ намудаанд. Ба таъбири дигар, ин афкори адабиёту эстетикии ин гурӯҳи маорифпарварон дар маҷмуъ мавриди баррасии бевосита ва мустаким

карор нагирифта буд. Дар ин асос, мавзуи диссертатсияи номзадии довталаби дарацаи илмиро метавон **мубрам арзёбӣ** намуд.

Довталаби дарацаи илмӣ барҳақ қайд намунааст, ки «Дар хилоли ин доду ситадҳо (вазъияти сиёсию иҷтимоӣ ва нооромиҳои охири асри XIX ва аввали асри XX – Б.И.) афкори наву ҷадиде марбут ба шинохти қонунмандиҳои эҷоди қаломи бадеъ ва умуман, шинохти паҳлуҳои гуногуни адабиёт арзи ҳастӣ намуд ва миёни аҳли фазлу камол тарвиҷ пайдо кард, ки омузишу пажуҳиши он дар замони муосир бо диду равиши тоза аз аҳаммияти хос барҳурдор буда, як саҳифаи норавшани адабиётшиносии моро рӯшан месозад.» (диссертатсия, с. 5).

Таҳқиқу баррасии фаъолияти босамар ва осори гуногунпаҳлуи маорифпарварон ва ҷадидон аз мадди назарҳо дур намонда, мавриди омузиш ва пажуҳиши адабиётшиносон, таърихнигорон, файласуфҳо ва дигар соҳаҳо қарор гирифтааст. Дар тақвияти андеша метавон аз мақолоту таҳқиқоти Ҳ. Мирзозода, И. С. Брагинский, Р. Ҳодизода, М. Шакурӣ, Ҳ. Шарифов, А. Сайфуллоев, М. Раҷабӣ, А. Сатторзода, Р. Мусулмонқулов, А. Маҳмадаминов, А.М. Баҳоуддинов, М. Диноршоев, Ф. Ашурев, Ш. Абдуллоев, Р. Комилов, К. Бекзода, Б. Самиев ва дигарон ёдовар шуд.

Идомати ин амалро дар фаъолияти пажуҳишгари насли нави адабиётшиносон ва унвончӯёну аспирантон низ ба мушоҳида гирифтан мумкин аст. Манзури муҳаққиқону донишмандон намудан ва ба ҳимоя пешниҳод гардидани диссертатсияи Абдураҳмонов Маъдӣ Саидҷалолович дар мавзуи «Афкори адабию эстетикии маорифпарварон ва ҷадидон» андешаҳои фавқро собит менамояд. Таваҷҷуҳи муаллифро омузишу таҳқиқи мавзуи муҳимму зарурӣ – афкори адабию эстетикии маорифпарварон ва ҷадидон, таъини омилҳои таъриҳӣ, сиёсӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангии адабии таҳаввули диду назари онҳо ва баррасии муҳтассоти афкори адабию эстетикии чанд тан аз маорифпарварон ба ҳуд ҷалб намуда, довталаби дарацаи илмӣ бо роҳнамоӣ ва роҳбарии доктори илми филология, профессор Ҳудойдодов Аъзам Овлододович кори илмӣ-таҳқиқии хубе анҷом додааст.

Навғонии илмии диссертатсия дар он зоҳир меёбад, ки бори нахуст ба ақидаҳои адабиву эстетикии маърифатпарварон – Аҳмади Доғонӣ, Қорӣ Раҳматуллоҳи Возех, Шамсиддини Шоҳин, Тошҳоҷаи Асири, Саидаҳмадҳоҷа Сиддиқии Аҷзӣ, Мирзо Сироҷи Ҳаким ва дигарон ручуъ шуда, нақши нашрияҳои даврӣ дар шинохт ва таблиғи ғояҳои ҷадидия барои рушди низоми маорifi аморати Бухоро, бедорӣ ва худшиносии

миллӣ таъин гардида, вижагиҳои афкори адабию эстетикии гурӯҳе аз маорифпарварон баррасӣ гардидааст.

Эътимоднокии натиҷаҳои таҳқиқ бо он собит мешаванд, ки дар кори таҳқиқии мавриди назар аз консепсияҳои илмӣ ва осори назарии адабиётшиносони ватанию хориҷӣ ба таври зарурӣ истифода шудааст. Дар маҷмуъ, дараҷаи эътимоднокии натиҷаҳои таҳқиқ аз дақиқияти маълумот, мутобиқат намудани ҳамми маводи таҳқиқ, интихоби дурусти методҳои таҳқиқ, натиҷаҳои таҳқиқ ва ҳаҷму теъдоди мақолаҳои вобаста ба мавзуи таҳқиқӣ нашршуда бармеояд. **Хулоса ва тавсияҳо** дар асоси таҳлили илмӣ ва таҳқиқи назарӣ пешниҳод гардида, дурнамои мавзуи таҳқиқӣ муайян дуруст шудааст.

Аҳаммияти назарии таҳқиқ дар он зоҳир мешавад, ки маводи диссертатсия, хулосаҳои довталаби дараҷаи илмӣ ва равиши таҳқиқии ў дар омӯхтани масъалаҳои ҳамгун дар таърихи адабиёти давраи нави тоҷик ва баррасии афкори адабию эстетикии дигар маорифпарварону адибон ба адабиётшиносону таърихнигорон, файласуфону унвонҷӯён ва донишҷӯёну магистрантҳо ҳамчун маводи назарӣ ёрӣ расонида метавонад.

Довталаби дараҷаи илмӣ доир ба мавзуи диссертатсия 8 мақолаи илмӣ таълиф кардааст, ки аз ин номѓӯй 6 мақола дар маҷаллаҳои тақризшавандай Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон нашр шудааст. **Маводи интишоргардида** нуктаҳои асосӣ, натиҷаҳо ва мазмуни диссертатсияро инъикос намуда, саҳми шахсии муаллифро собит менамояд.

Диссертатсияи Абдураҳмонов Маъдӣ аз муқаддима, се боб, хулоса, тавсияҳо оид ба истифодаи амалии натиҷаҳои таҳқиқ, рӯйхати адабиёт ва нашри таълифоти илмӣ дар мавзуи диссертатсия иборат буда, вобаста ба фарогирии мавзуз дар навбати худ ҳар боб ба фаслу зерфаслҳо чудо карда шудааст. Дар ҳар қадоме аз бахшҳои диссертатсия шевай ҳуби таҳқиқ, саҳҳҳо нишон додани маъхазҳо, муҳокимаю баҳси пурсуди илмӣ ва натиҷагириҳои ҷолиби диққат ба назар мерасанд.

Дар муқаддимаи диссертатсия мубрамии мавзуи таҳқиқ, дараҷаи таҳқиқи он, робитаи кор бо барномаҳо ва мавзуъҳои илмӣ, мақсаду вазифаҳо, объект ва мавзуи таҳқиқ, асосҳои назарӣ ва методологии таҳқиқ, сарчашмаҳои таҳқиқ, навғонии илмии диссертатсия, нуктаҳои асосии ба ҳимоя пешниҳодшаванда, аҳаммияти назарӣ ва амалии таҳқиқ, мутобиқати мавзуи диссертатсия бо шиносномаи ихтисоси илмӣ, саҳми шахсии довталаби дараҷаи илмӣ, тасвиби амалии натиҷаҳои таҳқиқ, нашри

таълифоти илмӣ дар мавзуи диссертатсия ва сохтору ҳаҷми кор бо низоми муайян шарҳу баён ёфтаанд.

Дар диссертатсия мақсаду вазифаҳои мушаххас пайгирий шуда, **нуктаҳои асосие ба ҳимоя пешниҳод гардидаанд**, ки воқеан, дар илми адабиётшиносии тоҷик ва дар самти шинохту таҳқиқи афкори адабию эстетикии маорифпарварон ва ҷадидон аҳаммияти маҳсуси илмӣ доранд.

Боби якуми диссертатсия «Заминаҳои иҷтимоӣ ва таърихии таҳаввули афкори адабӣ ва эстетикӣ дар нимаи дуюми асри XIX ва ибтиди асри XX» унвон дошта, аз ду фасл фароҳам омадааст. Дар фасли аввали ин боб омилҳои сиёсӣ ва таърихии тағиیر ёфтани афкори иҷтимоӣ ва дар фасли дуюм бошад, омилҳои маънавӣ ва фарҳангии таҳаввули афкори адабӣ баррасӣ гардидаанд. Муаллиф ҳар қадоме аз ин заминаю омилҳоро бо далелу аснод ва муҳокимаю натиҷагириҳои ҷолиби таваҷҷӯҳ ба дорираи таҳқиқ фаро гирифта, ба ин натиҷа расидааст, ки «... дар тағиир ёфтани тафаккури иҷтимоии ҳалқҳои Осиёи Миёна омилҳои сиёсӣ, маънавӣ ва фарҳангие мавҷуд будаанд, ки онҳо боиси ташаккулу таҳаввул дар ҷомеа гардида, дар бедории тафаккур ва шуури мардум нақши вижа гузоштаанд» (диссертатсия, саҳ. 39).

Боби дуюми диссертатсия – «Нақши Аҳмади Дониш ва осори ӯ дар тағиiri ҷараёни адабӣ ва афкори адабӣ-эстетикии маорифпарварон ва ҷадидон» аз ду фасл ва ду зерфасл таркиб ёфтааст. Дар фасли аввали ин боб нақшу таъсири Аҳмади Дониш ва осори ӯ ба ҷараёни адабӣ мавриди баррасӣ қарор гирифтааст. Ҳарчанд дар адабиётшиносии мусосир оид ба вазъияти иҷтимоӣ, ҷойгоҳ ва нақши Аҳмади Дониш дар таърихи адабиёти нимаи дуюми асри XIX таълифоти илмии зиёде ба назар расад ҳам, то солҳои 90-уми асри XX ва оғози садаи XXI баррасии ҷиддии ин масоил сурат нагирифта буд.

Абдураҳмонов Маъдӣ таъини нақши Аҳмади Донишро дар давраи таҳаввулот ва бархурди қавму миллатҳои гуногун, муколамаи тамаддунҳои қадими абарқудрат ва фарҳангу таърихи онҳо зарур ҳисобида, тағиiri маҷрои адабӣ аз ҷониби Аҳмади Дониш ва ҳаммаслаконашро мувофиқи равиши таърихиву қиёсӣ мавриди пажуҳиш қарор дода, ба хулосае омадааст, ки Аҳмади Дониш ҳарчанд дар се сафари кӯтоҳмуддати худ бо ҷузъиёти зоҳирӣ зиндагӣ ва фарҳангу маданияти рус ошноӣ пайдо карда бошад ҳам, вале ҳамин сафарҳои кӯтоҳ дар ҷаҳонбиниву андешаҳои ватандориву ватанҳоҳии ӯ тағиироти ҷиддии мағкуравии ғоявиро ба вучуд овардааст (диссертатсия, саҳ. 42-43).

Фасли дуюми боби дуюми диссертатсия «Зикри Аҳмади Дониш дар тазкираҳои нимаи дуюми асри XIX ва ибтидои асри XX ва ашъори нағзиву насрии адібони муосираш «унвон дошта, дар он диссертант қайдҳо ва хотираҳои марбут ба Аҳмади Донишро аз рӯйи мазмуну моҳият метавон ба ду гурӯҳ чудо кардааст: 1. Ёддошту хотираҳо дар тазкираҳои нимаи дуюми асри XIX ва ибтидои асри XX; 2. Симои Аҳмади Дониш дар ашъори манзум. Баъдан зикру тасвири Аҳмади Дониш дар ҳар кадоме аз ин манобеъ мавриди таҳлилу таҳқиқ қарор гирифтааст. Хусусан, зерfasли дуюми ин боб, ки «Аҳмади Дониш дар ашъори шуарои муосираш» ном дошта, дар он масъалаи тасвири симои Аҳмади Дониш дар ашъори ҳамасронаш баррасӣ ёфтааст, ҷалби таваҷҷуҳ мекунад. , ки дар анвои гуногуни назм, амсоли қасида, мухаммас, марсия ва қитъа ба қалам додаанд, таҳлилу баррасӣ намудааст.

Боби сеюми диссертатсия «Афкори адабию эстетикии намояндагони адабиёти маорифпарварӣ ва ҷадид» унвони буда, аз ҷор фаслу ду зерfasл фароҳам омада, фарогири мавзуъ ва масъалаҳои меҳварии диссертатсия мебошад.

Агар дар фасли аввали ин боб ба ҷанбаҳои назарии афкори адабии маорифпарварон ва ҷадидони Осиёи Миёна таваҷҷуҳ шуда, заминаҳои афкори маорифпарварӣ дар Осиёи Миёна дар нимаи дуюми асри XIX ва пайдоиши ҷараёни ҷадидӣ дар ибтидои садаи XX мавриди таъин шуда бошад, дар фасли дуюм – «Назаре ба ақидаҳои адабӣ-эстетикии Аҳмади Дониш» вижагиҳои афкори адабию эстетикии Аҳмади Дониш мушаххас баррасӣ гардидааст. Ба андешаи муаллифи диссертатсия «Истеъоди фитриву модарзодӣ ба Аҳмади Дониш имконият додааст, ки ба масъалаи шеъру шинохти он, ҳаттотиву дабирӣ, пайдо кардани маънои ҷизҳои хондааш, омӯзиши лугат ва қиёсу муқобалай он аз давраи туфулият сару кор гирад» (диссертатсия, саҳ. 103-104).

Аз корҳои пажуҳиши анҷомёфта ва диссертатсияи Абдураҳмонов М.С. маълум мешавад, ки Аҳмади Дониш дар рисола, дафтарҳои мусаввада, осори манзум ва хусусан, рисолаи ҷомеи «Наводир-ул-вақоءъ» дар баробари тасвиру таҳлили мавзуъ ва масоили муҳимми иҷтимоӣ оид ба шеър ва мақоми шоир андешаҳои ҷолиби таваҷҷуҳ ба баён кардааст. Аз ҷумла, дар бахши «Дар васоёи фарзандон (ва баёни ҳақиқати касбу пешаҳо)»-и «Наводир-ул-вақоءъ» дар масъалаи шинохти шеър ва хусусиятҳои он бахсу баррасӣ ва мунозира намудаа, қайд кардааст, ки «Дигар пеша, ки ахли қаламро бад - он мубоҳоту ифтихор ояд ва маншай

тафаввук ва тафаззул гардад, муқовалаи ашъори мавзун ва гуфтани шеърҳои бомазмун бошад...» (Наводир-ул-вақоєъ. Китоби 2. – Душанбе: Дониш, 1989. – С. 59).

Муаллифи диссертатсия ҳамин гуна афкори назарӣ ва зебоишинохтии Аҳмади Дониш ва дигар маорифпарварону ҷадидонро ба таҳқиқ гирифта, баррасию муҳокима намуда, мушоҳидаву мулоҳизаҳои шахсияшро баён менамояд. Чунончи: «Аз ақидаҳои адабиву эстетикии адиб бармеояд, ки гуфтаҳои ў, ки гӯё камтар ба шеъру шоирий машғул будааст, як навъ аз шикастанафсии А. Дониш буда, воқеан, «аз қоидаву зобитаҳои шеър ва назарияи назми классикӣ ба хубӣ воқиф будааст» (диссертатсия, саҳ. 120).

Дар зерфаслҳои баъдии боби сеюми диссертатсия афкори адабию эстетикии Тошҳоҷаи Асирий, Мирзо Сироҷи Ҳаким, Абдуррауфи Фитрат, Саидхамадҳоҷа Сиддиқии Аҷзӣ дар асоси осори манзуму мансур, китобҳои дарсӣ ва фаъолияти маорифпарварии онҳо шарҳу тавзех ёфтаанд.

Хуносай диссертатсияи Абдураҳмонов Маъдӣ Саидчалолович фарогири асоситарин ва муҳимтарин бардоштҳои илмии муаллиф буда, дар 11 банд фароҳам омадаанд ва истиноди зарурӣ дар охири ҳар банд ба мақола ва таълифоти довталаби дараҷаи илмӣ оварда шудааст.

Дар баробари дастовардҳои илмӣ ва муҳокимаю натиҷагириҳои ҷолиби таваҷҷуҳ дар диссертатсия баъзе норасоиҳо ба мушоҳида расиданд, ки бо нияти пешрафти корҳои таҳқии минбаъдаи муаллиф, зикри онҳоро зарур дониста, чанд андешаи дигарро ба шакли пешниҳод баён менамоем:

1. Ба назари мо, дар ҳаҷму доираи як диссертатсияи номзадӣ ва ё доктори фалсафа (PhD) ба таҳқиқу баррасӣ фаро гирифтани афкори адабию эстетикии ҳамаи маорифпарварон ва ҷадидон аз доираи имкон берун аст. Аз ин рӯ, дар унвони диссертатсия ва ё дар доҳили қавсайн ба таври мушаҳҳас нишон додани номи чанд тан аз маорифпарварону ҷадидон беҳтар буд. Дар ин сурат ҳам номи кор ва ҳам объекти таҳқиқ мушаҳҳас мегардид.

2. Дар боби якуми диссертатсия, ки «Заминаҳои иҷтимоӣ ва таърихии таҳаввули афкори адабӣ ва эстетикӣ дар нимаи дуюми асри XIX ва ибтидои асри XX» унвон дорад, ҷузъиёте аз мадди назари муаллиф дур мондааст. Дар фасли аввали ин боб омилҳои сиёсӣ ва таърихии тағиیر ёфтани афкори иҷтимоӣ ва дар фасли дуюм бошад, омилҳои маънавӣ ва фарҳангии таҳаввули афкори адабӣ баррасӣ гардида, аммо моҳияти диди эстетикӣ ва таҳаввули афкори эстетикӣ ба доираи таҳқиқ фаро гирифта

нашудааст. Аз ин рӯ, дар заминай ин боб ва ё дар фасли дигаре баррасӣ ва таҳқиқи ин масъала зарурат дошт.

3. Муаллиф зимни таъини омилҳои муҳимми маънавӣ ва фарҳангӣ дар таҳаввули афкори адабии ибтидои асри XX ба масоили кушода шудани мактабҳои усули нав, таълифи китобҳои дарсию дастурҳои таълимӣ барои ин мактабҳо ва чопи рӯзномаю маҷаллаҳо андешаҳои ҷолиб баён карда, мутаассифона, ба масъалаи тарҷумаи осори бадеӣ дар ин давра камтар таваҷҷуҳ намудааст. Маълум аст, ки дар таҳаввули афкори адабии ин давра тарҷума низ нақши калидӣ дорад ва аввалин намунаҳои тарҷумаи осори адибони рус ҳам маҳз дар ин марҳила сурат гирифтаанд. Аз ин рӯ, таъини нақши Абдулқодирхочаи Шақурӣ ва Сиддиқии Аҷзии Самарқандӣ барин ҷехраҳои адабӣ, ки ҳам дар таълифи китобҳои дарсӣ ва ҳам тарҷумаи осори адибони рус хидматҳои шоистаи таъкид анҷом додаанд, зарурат дошт.

4. Зерфаслҳои 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4, ки ба пажуҳиши афкори адабию эстетикии Тошхочаи Асири, Мирзо Сироҷи Ҳаким, Абдуррауфи Фитрат, Саидаҳмадҳоҳа Сиддиқии Аҷзӣ бахшида шудаанд, ба фасл табдил меёфтанд, беҳтар буд. Ин зерфаслҳо ба фасли дуюми боби сеюм, ки «Назаре ба ақидаҳои адабӣ-эстетикии Аҳмади Дониш» номгузорӣ шудааст, аз рӯи мантиқ ва моҳият иртибот надоранд.

5. Дар рӯйхати адабиёти диссертатсия баъзан нишон надодани мушаҳҳасоти адабиёт (нашриёт, төъдоди саҳифа) (саҳ. 175) ва риоя нагардидани тартиби хронологӣ (дар мисоли рӯйхати адабиёте, ки дар бандҳои 122-123 ва 129-130 нишон дода шудаанд) ба назар мерасанд.

6. Дар саҳифаҳои гуногуни диссертатсия ғалатҳои услубӣ (дисс., саҳ. 41, 119), имлой (саҳ. 14, 40, 83, 97, 116, 147) ва техники (дисс., саҳ. 22, 36, 39, 78, 91, 156, 167, 172) ба назар расида, баъзан қалимаю истилоҳоте ба кор рафтаанд, ки ба ҷойи онҳо истифодаи муодил ва муродифҳои роиҷу тоҷикиашон беҳтар аст. Чунончи: газета (дисс., саҳ. 31, 32, 36, 128) / рӯзнома; оппозитсия (дисс., саҳ. 34) / мухолиф, тундрав; интеллигентсия (дисс., саҳ. 34) / зиёй ва монанди инҳо.

Дар умум, эродҳои зикршуда ислоҳшаванда буда, ҳангоми таҳия ва нашри монография ба назар гирифтани онҳо ба арзиш ва аҳаммияти илмию амалии кори таҳқиқии Абдураҳмонов Маъдӣ Саидҷалолович ҳусни аз ин ҳам бештар зам менамоянд.

Автореферат ва мақолаҳое, ки довталаби дараҷаи илмӣ оид ба мавзуи таҳқиқшаванда нашр намудааст, муҳтавои асосии диссертатсияро фаро

гирифтаанд. Мавзуи интихобнамудаи ӯ ба доираи мавзуз ва масъалаҳои таҳқиқии шиносномаи ихтисоси илмии 6D021401 – Назарияи адабиёт. Матншиносӣ, нусхашиносӣ комилан мувофиқат менамояд.

Коркарди амалии натиҷаҳои таҳқиқ ва нашри таълифоти илмӣ дар мавзуи диссертатсия ба меъёр ва талаботи Комиссияи олии аттестационии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷавобгӯ мебошанд.

Хулоса, диссертатсияи Абдураҳмонов Маъдӣ Саидчалолович дар мавзуи «Афкори адабию эстетикии маорифпарварон ва ҷадидон» ба талаботи бандҳои 31-35-и Тартиби додани дараҷаҳои илмӣ, ки бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30 июни соли 2021, таҳти № 267 тасдиқ шудааст, ҷавобгӯ буда, муаллифи он ба дарёфти дараҷаи илмии доктори фалсафа (PhD) – доктор аз рӯи ихтисоси 6D021400 – Адабиётшиносӣ (6D021401 – Назарияи адабиёт. Матншиносӣ, нусхашиносӣ) сазовор мебошад.

Муқарризи расмӣ:

номзади илми филология, дотсенти
кафедраи назария ва адабиёти навини
форсии тоҷикии факултети филологияи
Донишгоҳи миллии Тоҷикистон
«04» сентябри соли 2023.

Бобомаллаев И.Ч.

Суроғ: 734064, Ҷумҳурии Тоҷикистон,
шахри Душанбе, ноҳияи Сино,
кӯчаи Маяковский, бинои 85/2, ҳуҷраи 10
Тел.: (+992) 555-05-15-50
E-mail: ilhom-b.89@mail.ru

Имзои Бобомаллаев Илҳомҷон
Чанобовиҷро тасдиқ мекунам:
сардори раёсати кадрҳо ва корҳои маҳсуси
Донишгоҳи миллии Тоҷикистон

Тавқиев Э.Ш.



Суроғ: 734025, Ҷумҳурии Тоҷикистон,
шахри Душанбе, хиёбони Рӯдакӣ, 17.
Телефон: (+992-37) 221-62-25; факс: 227-15-10.
E-mail: info@tnu.tj
«04» сентябри соли 2023.